

ТАХТИ

Созандагию бунёдкорӣ
ҳадафи мост!

Рӯзнома аз моҳи майи
соли 1932 нашр мешавад
ЧОРШАНБЕ, 3 феврал соли 2021
№5-6 (8405)



kubod36@mail.ru

ҚУБОД

Нашрияи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Қубодиён

Таҷлил

САДА ОМАД, КИ ТУРО МУЖДА ДИҲАД АЗ НАВРӮЗ



Иди Сада бо иштироки раиси ноҳия Садриддинзода Бадриддин дар маҷмаи фарҳанги фароғати назди қасри фарҳанги ноҳия бо чорабинии идона ва намоиш-фурӯши ниҳолҳои мевадиханда, сояфкану ороишӣ, кӯчати гулу буттаҳо ва тухмии зироатҳои кишоварзӣ, инчунин техникаҳои хоҷагии қишлоқ баргузор шуд.

Раиси ноҳия нахуст аз намоиш-фурӯш ва мизҳои бо анвои хурданию хунарҳои мардумӣ идона ороста шуда боздид намуд, сипас бо сухани табрикоӣ кулли сокинони ноҳияро ба муносибати фароғатии чашни Сада муборакбод кард.

- Бо шарофати истиқлолияти давлатӣ ва ташаббусҳои бевоқифаи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон чашни Сада дубора эҳе гардид. Иди Сада яке аз чашнҳои

қадима ба шумор рафта, мутобиқи солшумории мелодӣ ба рӯзи 30-уми январ рост меояд. Метавон гуфт, ки Сада пас аз гузаштани чиллаи калони зимистон фаро расида, он аслан



аз шумораи сад гирифта шуда, аз 10 ӯми моҳи Баҳман то омадани Наврӯз 50 шаб ва 50 рӯзро фаро мегирад.

Иди Сада дар поёни чиллаи калон чун рамзи гузаштани сардиҳои зимистон одатан муҳдае аз наздик расидани баҳор дарак медахад.

Мардум, хусусан деҳқонон дар шаби Сада бори дигар бузургдошти Худои гармиро ёдоварӣ намуда, ба поси он гулханҳои бузург афрӯхта, шодӣ ва хушҳолӣ менамуданд.

Сада моҳиятан ғалабаи рӯшноиро бар торикӣ ифода намуда, ботантана омадани фасли баҳор ва муҳдаи пешакии Наврӯзро мерасонанд, таъкид намуд, раиси ноҳия.

Қайд гардид, ки чашни Сада дар масири таърих ҷойгоҳи хоса дошта, ҳангоми давлатдорӣ Ашкониён, Сосониён ва Сомониён бо тантана ва шуқуқи тамом истиқбол мегардид. Бузургони илму адаби мо, чун Фирдавсиву Анварӣ, Манучехриву Фарруҳӣ ва дигарон дар васфи ин чашни миллӣ осори пурарзиш эҷод кардаанд.

Раиси ноҳия дар идомаи барномаи худ изҳор дошт: Намоиши имрӯзаи навниҳол ва гулу буттаҳо ба ин мақсад мебошад, ки ба ин восита эҳтиёҷоти мардум ба маҳсулоти кишоварзӣ ва боғдорӣ, ки шуғли асосии соки-

нони ноҳия маҳсуб меёбад, таъмин карда шавад.

Иттилоъ дода шуд, ки мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Қубодиён ҷиҳати амалӣ сохтани ҳидоятҳои Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, дастуру супоришҳои раиси вилояти Хатлон Қурбон Ҳақимзода дар самти эҳе суннат ва оинҳои куҳани таърихӣ, аз ҷумла чашни Сада тадбирҳои амалӣ меандешад.

Сипас аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ба фаълон ва пешсафони соҳаҳои хоҷагии халқи ноҳия бо нишони қадрдонӣ сипоснома тақдим карда шуд. Бахши фарҳанги ноҳия чорабиниро бо пешниҳоди барномаи ҷолиби консерти идома дод.

АДОЛАТҶӮ
"ТАХТИ ҚУБОД"

ҚАРОРИ РАИСИ НОҲИЯ

Оид ба қарори раиси вилояти Хатлон аз 8 сентябри соли 2020, №247 «Оид ба қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июли соли 2020, №431 «Дар бораи Барномаи миллии пешгирии ҳуқуқвайронкунӣ дар байни нобилиғон барои солҳои 2020-2040»

Мутобиқи моддаҳои 19, 20-и Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ» ва моддаи 26-и Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи санадҳои меъерии ҳуқуқӣ» қарор мекунам:

1. Қарори раиси вилояти Хатлон аз 8 сентябри соли 2020, №247 «Оид ба қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июли соли 2020, №431 «Дар бораи Барномаи миллии пешгирии ҳуқуқвайронкунӣ дар байни нобилиғон барои солҳои 2020-2040» барои иҷро ба роҳбарӣ гирифта шавад.

2. Бахши иқтисод ва савдои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Қубодиён дар мувофиқа бо Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррароти Барномаи пешгирии ҳуқуқвайронкунӣ дар байни нобилиғон барои солҳои 2020-2024-ро ба инобат гирад.

3. Шӯъбаи Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Қубодиён ҳамроҳангосози татбиқи Барномаи пешгирии ҳуқуқвайронкунӣ дар байни нобилиғон барои солҳои 2020-2024 дар ноҳияи Қубодиён муқаррар карда шавад.

4. Бахши омили ноҳия, шӯъбаи Агенти меҳнат ва шуғли аҳолии дар ноҳия, намояндаи Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар ноҳия, Раёсати молияи ноҳия, рӯзномаи ноҳиявии «Тахти Кубод», шӯъбаи маориф, бахшҳои фарҳанг, кор бо занон ва оила, ҳифзи иҷтимоӣ ва аҳолии, дин, танзим анъана ва чашну маросими мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Қубодиён, муассисаҳои тандурустии ноҳия ва ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти ноҳия барои амалӣ гардонидани барномаи мазкур тадбирҳои зарурӣ андешида ҳар сол то 1 феврал доир ба корҳои анҷомдода шуда ба ҳамроҳангосози барномаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Қубодиён маълумот ирсол намоянд.

5. Назорати иҷро қарори мазкур ба зиммаи муовини соҳавии раиси ноҳия гузошта шавад.

Раиси ноҳияи Қубодиён, Б.Садриддинзода
02.11.2020, №1201

ЧИДААХБОР

Тибқи иттилои хабаргузори Байналмиллалии «Спутник» Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мубориза алайҳи бемории КО-ВИД-19 дар байни кишварҳои Осиёи марказӣ пешсаф аст.

Сар аз 20.01.2021 парвозҳои мустақим байни Душанбе ва Тошканд дубора роҳандозӣ гашта, ҳафтае 2 маротибар рӯзҳои чоршанбе ва ҷумъа сурат хоҳанд гирифт.

Созмони ҳамкориҳои иқтисодӣ (ЭКО) шаҳри Душанбе-ро дар соли 2021 Пойтахти фарҳангии Иттиҳоди давлатҳои Мустақил (ИДМ) эълон намуд.

Тибқи тағйироту иловаҳо ба Кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон воридгардида, минбаъд шахсоне, ки ба ташкилу нигоҳдошти фоҳишахона ва даллагӣ машғул мешаванд, аз ҳуқуқи падарӣ ва модарӣ маҳрум мегарданд.

"ТАХТИ ҚУБОД"



АЗ 1-УМИ ФЕВРАЛ ДАР ҚАЛАМРАВИ МАМЛАКАТ ИБОДАТҲОИ ДАСТАЧАМЪОНА ИҶОЗАТ ДОДА ШУД

Аз 1-уми феврал соли 2021 дар қаламрави мамлакат баргузори ибодати дастачамъона дар иттиҳодияҳои динӣ, аз ҷумла намозҳои ҷумъа дар масҷидҳо бо риояи қатъии қоидаҳои беҳдошти шахсию ҷамъияти иҷозат дода шуд. Дар ин бора Ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба пурзӯр намудани чораҳои зиддиэпидемиявӣ барои пешгирии аз бемории сироятии коронавирус дар Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор қабул намуд.

Дар иттилоияи Ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба пурзӯр намудани чораҳои зиддиэпидемиявӣ барои пешгирии аз бемории сироятии коронавирус дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ба АМИТ «Ховар» ворид гардидаст, аз ҷумла омадааст:

«Дар замони ҷаҳонишавӣ ва бархӯрди тамаддунҳо вазъияте, ки дар соли 2020 ҷомеаи ҷаҳонро ба мушкилоти ҷиддӣ рӯ ба рӯ намуд, бо суръат паҳн гаштани бемории сироятии коронавирус мебошад.

Ин бемории сироятӣ дар баробари дигар кишварҳои ҷаҳон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон низ паҳн гардид ва таъсири манфии худро ба ҷамаи соҳаҳои ҳаёти ҷомеа расонид.

Вобаста ба паёмадҳои ногувори ин беморӣ қариб дар ҷамаи кишварҳои ҷаҳон баргузори ҷамагуна чорабиниҳои оммавӣ, фаъолияти марказҳои хизматрасонӣ ва иттиҳодияҳои динӣ манъ карда шуд.

Вобаста ба вазъи воқеии имрӯза Ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба пурзӯр намудани чораҳои зиддиэпидемиявӣ барои пешгирии аз бемории сироятии коронавирус дар Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад.

— бо дарназардошти тадриҷан ба эътидол омадани вазъи эпидемиологӣ вобаста ба сирояти коронавирус- COVID-19 аз 1-уми феврал соли 2021 дар қаламрави мамлакат баргузори ибодати дастачамъона дар иттиҳодияҳои динӣ, аз ҷумла намозҳои ҷумъа дар масҷидҳо бо риояи қатъии қоидаҳои беҳдошти шахсию ҷамъияти иҷозат дода мешавад;

— Кумитаи дин, танзими анъана ва ҷашну маросим ва Маркази исломӣ якҷо бо Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳоли вазифадор карда шуданд, ки вобаста ба амалӣ шудани қарори мазкур тадбирҳои зарурӣ андешида, дар иттиҳодияҳои динӣ ва масҷидҳо риояи қатъии қоидаҳои гигиенаи шахсию ҷамъиятиро ҳангоми баргузори ибодати дастачамъона таъмин намоянд.

Ҷамчунин Ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба пурзӯр намудани чораҳои зиддиэпидемиявӣ барои пешгирии аз бемории сироятии коронавирус дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба таваҷҷуҳи шаҳрвандони мамлакат мерасонад, ки бо вучуди тадриҷан ба эътидол омадани вазъи эпидемиологӣ қоидаҳои гигиенаи шахсию ҷамъиятиро қатъиян риоя намуда, ҳангоми ибодати дастачамъона дар иттиҳодияҳои динӣ, аз ҷумла дар масҷидҳо маҳсусан дар намозҳои ҷумъа ҳатман аз ниқобҳои тиббӣ истифода намоянд.

Дар масҷидҳо, ки талаботи гигиенаи шахсию ҷамъияти вобаста ба пешгирии бемориҳои сироятӣ риоя намегардад, фаъолиятҳои манъ карда мешавад».

«Тахти Кубод»

Қонун «Дар бораи хизмати ҳарбӣ ва ўҳдадорихои ҳарбӣ» дар Тоҷикистон қабул шуд. Акнун онҳое, ки дар ниҳодҳои қудратӣ прокуратура, суд, коррупсия, гумрук-мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ фаъолият кардан мехоҳанд, бибунӣ хизмати ҳарбӣ ба қор қабул карда намешаванд. Зимнан, мувофиқи қонун хизмати пулакӣ қорӣ мешавад. Оё баъди ин қонун облага, коррупсия, ки дар мавсимӣ даъвати ҷавонон доман паҳн мекунад ва дигар мушкилот аз байн мераванд?

ҚОНУНИ НАВ ОБЛАВА ВА «ДЕДОВШИНА»-РО ҚОҶИШ МЕДИҲАД

Дар ҷаласаи Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки тахти раёсати Рустами Эмомалӣ 25-уми январ доир гардид, дар баробари дигар қонунҳо, Қонун «Дар бораи хизмати ҳарбӣ ва ўҳдадорихои ҳарбӣ» қабул шуд.

Хизмати ҳарбӣ дар ҳайати захираҳои даъвати сафарбарӣ бо гузаштани ҷамъомади якмоҳа ва супоридани маблағ ба суратҳисоби маҳсус ташкил ва гузаронида мешавад, иттилоъ медиҳад манбаъ.

Таъкид мегардад, ки андозаи маблағ, тартиби супоридани он ва гузаштани хизмати ҳарбӣ дар ҳайати захираҳои даъвати сафарбариро Ҳукумати Тоҷикистон муқаррар менамояд. Инчунин, ба қонунҳои тазимқунандаи фаъолияти бархе аз мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ, илова ворид карда шуд.

«Тибқи он, минбаъд нисбати номзадҳо ба вазифаи судья ва қоромӯз-судья, барои қор дар мақомоти прокуратура, Агенти назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия, мақомоти иҷро ва мақомоти гумрук талаботи иловагии адои хизмати ҳарбии ҳатмии муҳлатнок муқаррар карда мешавад», — таъкид мекунад дафтари матбуоти Маҷлиси миллии.

КИҶО БА ХИЗМАТ НАМЕРАВАНД?

Шералӣ Мирзо, вазири мудофияи Тоҷикистон қонуни нави ҳарбиро шарҳ дода, мегӯяд: Ба чанд гуруҳ бо сабабҳои вича ҳуқуқи ба таъхир андохтани хизмати ҳарбӣ ва ё озод шудан аз он дода мешавад. Чунончӣ, шаҳрвандоне, ки бинобар

вазъи саломатӣ ғайриқобили хизмати ҳарбӣ доништа шудаанд, дар дигар давлат хизмати ҳарбиро ё ба он баробаркардашударо, инчунин хизмати ҳарбиро дар ҳайати захираҳои даъвати сафарбарӣ адо кардаанд, бо ҳукми суд аз озодӣ маҳрум шудаанд, ба хизмати ҳарбӣ даъват карда намешаванд.

Шаҳрвандоне, ки падар (модар), бародар (хоҳарашон) ҳангоми адои хизмати ҳарбӣ вафот кардаанд ё маъҷубӣ гуруҳҳои 1 ва 2 гардидаанд, онҳое, ки дар оила писари ё писархонди ягона мебошанд, инчунин, шахсони дорои унвони номзади илм, доктори фалсафа, доктор аз рӯи ихтисос, доктори илм мебошанд аз даъват ба хизмати ҳарбӣ озод шаванд.

Ҷамчунин шаҳрвандоне, ки ғайриқобили хизмат доништа шудаанд ба нигоҳубини узви оилаи ба кумак эҳтиёҷ дошта машғуланд, тибқи қонун муҳлати даъваташон ба таъхир андохта мешавад.

Чунин имтиёз ба онҳое, ки дар МТМУ-ҳои ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ таҳсил менамоянд, ба тарбияи кӯдаки аз модар маҳрум мондашон машғуланд, ба онҳое, ки нисбаташон парвандаи ҷинояти оғоз карда шудааст, дода мешавад. Омӯзгорон ва табибоне, ки дорои маълумоти олианд ва дар муассисаҳои тиббии деҳот ва МТМУ-ҳои деҳот қор мекунад, донишҷӯёне, ки дар шӯъбаҳои рӯзона аз рӯи дараҷаи бақалавр таҳсил мекунад барои ба таъхир гузоштани муҳлати даъват ба хизмати ҳарбӣ ҳуқуқ доранд.

АДОЛАТҲОҶ

Тибқи маълумотҳои Намояндагии Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Россия оид ба муҳоҷират ва Хадамоти сарҳадбонони фурудгоҳи Домодедово, Внуково ва Жуковский шаҳри вилояти Москва, ҳамарӯза таваққуфи хатсайрҳои чартери ширкати ватани «Сомон-эйр» ва ширкатҳои ҳавопаймоии Федератсияи Россия «Ютейр» ва «Уралавиалинии» 2-3 нафар шаҳрвандони кишвари мо бо пешниҳоди ҳуҷҷатҳои қалбакии марказҳои тижорати тиббии шаҳри вилояти Москва ҳангоми ворид шуданашон ба қаламрави Россия боздошт гардида, баъди санҷида баромадани дурустии ҳуҷҷатҳои тиббӣ ва дар натиҷаи ғайри расмӣ будан, пас аз ду се рӯзи боздошт дар Хадамоти сарҳадбонии Россия, ба ватан бозпас гардонида мешаванд.

Хадамоти муҳоҷирати Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба иттилои муҳоҷирон мерасонад, ки ба хотири пешгирии ҳолатҳои тақаллуб ва эмин мондан аз қаллобон, тибқи Қарори Ҳукумати Федератсияи Россия аз 16 март соли 2020 тахти №365-р, ки 4 декабри соли 2020 ба он тағйири иловаҳо ворид гардид, амал намоянд. Мувофиқи Қарори мазкур то кушода шудани марзҳо ва барқарорӣ алоқаи ҳавоӣ ва нақлиёти доимӣ, категорияҳои шарвандони зерин озиими Россия шуда метавонанд:

1. Кормандони аккредитатсияшуда ва таъйиншудаи намояндагҳои дипломатӣ ва консули давлатҳои хориҷа дар Федератсияи Россия, ташкилотҳои байналмилалӣ ва намояндагҳои онҳо, дигар намояндагҳои расмӣ давлатҳои хориҷӣ, ки дар қаламрави Федератсияи Россия ҷойгиранд, шахсони мансабдори Кумитаи доимии Иттиҳоди давлатҳо, инчунин аъзои оилаи шахсони болозикр, вакилон ва шахсони мансабдори

МУҲОҶИРАТ

ИТТИЛОИЯ: КИҶО ОЗИМИ РОССИЯ ШУДА МЕТАВОНАНД?

Ассамблеяи Парлумони Иттиҳоди Белоруссия ва Россия, ронандагони мошинҳои боркашии алоқаи байналмилалӣ нақлиётӣ, сарнишини ҳавопаймоҳои ҳавоӣ, киштиҳои баҳрӣ ва дарёӣ, сарнишини катораҳои роҳи оҳани байналмилалӣ, ҳайати шахсӣ, ки бо созишномаҳои байналмилалӣ дар соҳаи нақлиёти роҳи оҳан муайян карда шудаанд, кормандони Алоқаи байни ҳукумати хаткашон, аъзои расмӣ ҳайатҳоро, ки ба Федератсияи Россия ворид мешаванд, дар ҳолати пешниҳоди ҳуҷҷатҳои тасдиққунандаи шахсият;

2. Шахсоне, ки раводидҳои дипломатӣ, хидматӣ ё оддии хусусиро доранд, ки ба муносибати фавти хешу табори наздик дода шудаанд, инчунин раводидҳои оддии хусусӣ, ки бо қарори Вазорати қорҳои хориҷии Федератсияи Россия дода шудааст;

3. Шаҳрвандони давлатҳоро, ки бо Россия созишнома оид ба сафари бидуни раводид доранд, агар ин шаҳрвандон ба Россия бинобар марги хешу наздик (ҳамсар, волидайн, фарзанд, васӣ, парастор ва фарзандхоншуда) ворид шаванд, бо шароити пешниҳоди ҳуҷҷатҳои эътиборноки тасдиққунандаи шахсият, нусхаи маълумотномаи фавт ва ҳуҷҷати тасдиққунандаи хешу таборӣ ё бо шиносномаҳои эътиборноки дипломатӣ ва хидматӣ;

4. Шахсоне, ки аъзои оилаи (ҳамсар, волидайн, фарзанд, васӣ, парастор ва фарзандхоншуда) шаҳрванди Федератсияи

Россия ҳастанд, бо шартӣ пешниҳоди ҳуҷҷатҳои тасдиққунандаи шахсият ва нусхаи ҳуҷҷати тасдиққунандаи хешу таборӣ;

5. Шахсоне, ки дар Федератсияи Россия иқомати доимӣ доранд, ки гузаргоҳҳои ҳавоии марзи давлатии Федератсияи Россияро бидуни тарки ҳудуди он убур менамоянд;

6. Шахсоне, ки иштирокчи Барномаи давлатии мусоидат ба ҳиҷрати ихтиёрии ҳамватанон ба Федератсияи Россия ҳастанд ва аъзои оилаи онҳо пас аз пешниҳоди ҳуҷҷатҳои тасдиққунандаи шахсият ва шаҳодатномаи иштирокчи Барнома;

7. Шахсоне, ки дар танзим ва нигоҳдории таҷҳизоти истеҳсоли хориҷӣ, ки дар рӯйхати пешниҳодшудаи ХБФ ФР ва ВКД ФР қарор доранд, иштирок менамоянд;

8. Шахсоне, ки бо мақсади муолиҷа ба Федератсияи Россия ворид мешаванд, бо шартӣ пешниҳоди ҳуҷҷатҳои тасдиққунандаи шахсият, инчунин ҳуҷҷатҳои (нусхаи ҳуҷҷатҳо), ки аз ҷониби ташкилоти тиббӣ, ки зарурати муолиҷаро тасдиқ мекунад, бо нишондоди вақти табобат ва ҳуҷҷатҳо (нусхаи ҳуҷҷатҳо), ки аз ҷониби Вазорати тандурустии Федератсияи Россия дода шудааст;

9. Шахсоне, ки барои нигоҳубини хешу табори ниёзманд (ҳамсар, волидайн, фарзандҳо, васӣ, парастор ва фарзандхоншуда) ба Федератсияи Россия ворид мешаванд бо шартӣ пешниҳоди ҳуҷҷатҳои



тасдиққунандаи хешу таборӣ, инчунин нусхаи ҳуҷҷатҳо, ки аз ҷониби ташкилоти тиббӣ, оид ба вазъи ҳолати бемор дода шудааст;

10. Шахсоне, ки дорои иҷозат барои истиқомати доимӣ (вид на жителство) мебошанд;

11. Шахсоне, ки ҷамчун мутахассисони баландихтисоси соҳаи геодезӣ, варзиш ба фаъолияти меҳнатӣ ҷалб карда шудаанд ва аъзои оилаи онҳо (ҳамсар, волидайн, фарзандҳо ва фарзандхоншуда), инчунин шахсоне, ки дар чорабиниҳои варзишӣ дар қаламрави Федератсияи Россия иштирок мекунад ва аъзои оилаи онҳо (ҳамсар, волидайн, фарзандҳо ва фарзандхоншуда) тибқи дохил шудан ба рӯйхат (бо нишон додани гузаргоҳи сарҳади давлатии Федератсияи Россия ва санаи вуруд), ки ба Вазорати варзиши Россия, ХФБ, вазорати қорҳои дохилии Россия ва Агенти федералии нақлиётӣ ҳавоӣ фиристода шудаанд, бо шартӣ пешниҳоди ҳуҷҷатҳои тасдиққунандаи шахсият.

Аз ин лиҳоз, аз нафароне, ки мақсади сафар ба Федератсияи Россияро доранд, хоҳиш менамоем, ки бо бовар кардан ба миёнаравони тақаллубкор ҳаёти худро зерӣ хатар нагузоранд. Шуморо дар хона интизоранд!

Бахши Хадамоти муҳоҷират

ОЗМУНИ «ДАСТАРХОНОРОЙ»

Кадбонувон дар «Диёр» дастархони муҳаббат оростанд.

Санаи 31 январи соли 2021 мувофиқи нақшаи бахши Кумитаи дин, танзими анъана ва ҷашну маросимҳои миллии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Қубодиён, озмуни «Дастархонорой» бо иштироки бевоситаи раиси ноҳия Бадриддин Садриддинзода, муовини идеологӣ Т. Шарипова, мудирони бахшу шӯъбаҳо, имомони масҷидҳо ва дигар масъулони ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти ноҳия баргузор гардид.

Мавзеи баргузори озмуни мазкур тарабхонаи «Диёр» интихоб гардида буд. Дар золи пазириии меҳмонон аз субҳи барвақт кадбонувон сертараду пайи орогани дастархон буданд.

Маврид ба зикр аст, ки кадбонҳои беҳтарин аз тамоми маҳалу музофотҳои қаламрави ҷамоатҳои шаҳоракӯ деҳоти ноҳия ширкат варзида, маҳсулоти нуногуни нонӣ аз қабилӣ кулчаҳои ширмол, нонҳои

равғанин, чапотӣ, гирдача, қалама, қатмол, фатирҳои печида, «сангӣ»-ю хасакӣ», шириниҳо-ҳалвову кулчақандҳои дар намуд аз ҳамдигар зеботару лазиз, хӯришҳои мевагиву ҳам аз сабзавотҳои омехта, ва навъҳои бешумори таомҳои милли ба монанди оши палов, ялама, шакароб, қурутӯб, гардоб, мастоба, кичирӣ, ширкаду, ширбиринҷ, дегкабоб, тандуркабоб, манту ва самбусаҳои алафину ҳам гуштӣ, чалпак, ғалмандӣ, тушбераи бирён, дамлама, далда, оши бурида, оши тӯпа, хонума нӯшобаҳои рангобаранг ва гулингоб, ки дар шароити хона омода шудааст, асл, қаймоқ, тухми обҷӯ, чалпак, ширинии аз тарбуз тайёршуда, ки анқариб бештари онҳо аз ёдҳо рафта буданд, омода ва ба маърази тамошои иштирокчиён гузошанд.

Маврид ба ёдоварист, ки тибқи Низомномаи озмун бояд кадбонҳо дартурхони худро мевуфиқи

таомули тоҷикона зебо, камхарҷ, инчунин барои тановулу истеъмоли субҳона, хӯроки нисфирӯзӣ ва шом орош меодаанд, ки аз уҳдаи шартҳои озмун ба хубӣ баромада тавонистанд.

Аз тарафи ҳайати ҳакамон ғолибони озмун муайян гардида, ҷамоати Шаҳрак сазовори ҷойи аввал, ҷамоати деҳоти ба номи Носири Хусрав ва Маркази кумаки аввалияи тиббӣ-и ноҳия сазовори ҷойи дуввум, ҳамзамон филиали №52-и «Амонатбонк», Коллеҷи омӯзгорӣ ва ҚДФ «БММҒ» сазоворӣ ҷойи сеюм гардида аз тарафи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия бо Сипоснома қадрдонӣ карда шуданд.

Дар анҷом бахши фарҳанги ноҳия дастагули сурӯду мусиқӣҳои дилнишинро ҳадяи иштирокдорони озмун намуданд.

АДОЛАТҶҮ

ҲУНАРИ КАДБОНУВОН ДАР АКСҶО ТАҶАССУМ ЁФТААСТ.



ЗИКРИ ХАЙР

Агар равоншод Фаррух Насимӣ дар қайди ҳаёт мекунанд, санаи 28-уми январ чун ҳарвақта дар ҳалқаи фарзандон ва дӯстону наздикон бо шодиву нишот маълуди худро ҷашн мегирифтанд. Умр вафо накард, вагарна бародари поксирити мо ба куллаи 59 солагии умри хеш мерасиданд.

ЭЙ ОН КИ ХУФТА ДАР ДИЛИ ХОҚ, ЁДИ ТУ ЗИНДА АСТ...

Ҳаёт бо низоми хеш, мисли оби равон ҳамеша сӯи пеш ҷорӣ аст. Онро касе дигар карда наметавонад, ба ҷуз Офаридгори бузург. Ин ҳақ аст. Барои ҳар як инсон Офаридгор тақдирро муайян кардааст ва тавре дар урфият мегӯянд «Тақдирро тадбир карда намешавад». Ман ҳам дар баробари садҳо наздикони устои азизам, корманди мақомоти прокуратураи тоҷик, мушовири адлияи дараҷаи 1, Ғаври калони Прокурори шаҳри Душанбе Насимов Фаррух Ҳусейнович, бо даргузашти эшон, ба ҷуз сабр, ки ҳамроҳ бо сӯзи ҳиҷрон аст, дигар коре аз дастам намеояд. Танҳо бо ин меҳнома каме худро таскин мебахшам, зеро аз чунин инсон, ки сазӣ мекунам дар навиштаам хислатҳои олиӣ ўро ба хонанда баён кунам, ёд намудан бароям хеле сангин аст.



Ин ҷавонмард дар баробари масъулиятшиносӣ, наққошӣ, ҳақиқатқӯиаш зеби ҳар маҳфил буд. Ҳар гоҳе ки ба пойтахти азизи кишвар биёям, ҳатман бо ў гуфтугӯ мекардем дар гулгашту хиёбонҳои шаҳри гулбасар гаштугӯзор мекардем ва қаду қомати расо, симои ҷаззобаш, табассумҳои самимиаш гӯё хусни Душанберо афзун мекард.

Бо мавсуф мударте дар Прокуратураи ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе ҳамкор будем. Вай ба ҳайси прокурори ноҳия ва ман ёрдамчи калони прокурор дар соҳаи айбдоркунандаи давлатӣ оид ба парвандаҳои ҷиноятӣ дар суд кору фаъолият мекардем. Фаррух дорои маданияти баланди касбӣ хислатҳои волои инсонӣ, ки буд дар коргоҳ сазовори эҳтироми умум гардидаву дар дилу дидаи ҳамкасбон ҷой дошт.

Маҳз чунин роҳбарон дар низоми мақомотҳои қудратии кишвар, ки барои волоияти қонун, таҳкими қонунчи ва тартиботи ҳуқуқӣ дар дилҳо соҳа заҳмати бисёри шабонарӯзӣ кашидаанд, аз ёди касе нахоҳанд рафт. Ҳар ҷое, ки онҳо буданд, албатта, қонуни тартибот, адолату ҳақиқат, донишу панду ҳикмат, инсонигарии инсондӯстӣ, одаму одамгарӣ ҳукмфармо буд. Фаррух Ҳусейнович маҳз аз рӯи ҳамин принципҳо амал мекарданд ва дар тӯли 36-соли фаъолияти пурмаҳсулашон дар ин ҷода садоқатмандона заҳмат кашиданд.

Фаррух аз ҷавонӣ дорои қобилияти ташкилотчиғу хислатҳои ҳамидеи инсонӣ буд, - мегуфтанд ҳамсуҳбатонам рӯзи мотами вай. Бахусус, генерал Азизмат Имомов, генерал Қурбоналӣ Ҳасанов, полковник Мирзо Қосимов нисбати эшон самимона, бо андӯх харф заданд. Онҳо ҳамзамон таъкид карданд, ки Фаррух Ҳусейнович шахси босаводу дурбину дурандеш, хоксор, ҳамадон ва хушмуомила буд.

Фаррух соли 1984 Донишгоҳи давлатии Москва ба номи М. Ломоносовро бо ихтисоси ҳуқуқшинос, бо дипломи сурх хат намуда, зимни фаъолияти корӣ дар мақомоти прокуратура аз худ масъулиятшиносии баланд, хушзӯнӣ, росткорию ростқавлӣ нишон дода, ба сатҳи баланди касбият расид. Зимни кор дар прокуратура лаҳзае аз омӯзиш дур набуд. Дар натиҷа, масъалаҳои ба миёномадаро андешамандона, бо зехни қавӣ ва одилона ҳаллу фасл мекард ва нисбати зедрастону ҳамкасбон ҷиддиву саҳтгир ва дар баробари ин хеле меҳрубон буд. Ба камина, ки ҳаққи устодӣ дошт, ман ин хислатҳои онро бештар эҳсос мекардам. Ҳар як эроду маслиҳатҳои одилонаи самимӣ буд. Вай ҳамеша аз худ ҷавонтарҳоро дастгирӣ мекарду ёриашро дарёғ намедошт, камбудию норасоихоҳи онро ҳолисона дӯстона мегуфту ислоҳи онҳоро талаб мекард.

Фаррух Насимов дар баробари ҳуқуқшиносии варзида будан, соҳиби фазлу хирад ва дониши баланд буду дар ҳар маҳфиле, ки ҳузур медошт, мудом суҳан

аз маънавият ва илму адаб мегуфт. Яке аз дӯстони вай Саодат Саидзода дар барномаи «Фейсбукиаш» навиштааст: «Ҳалқи тоҷик яке аз инсонҳои забардаст, ҳомии қонун, марди адолатпеша, энциклопедисти бузургеро дар симои Фаррух Насимов аз даст дод... Рӯҳашон шод бошад».

Воқеан, вақте ки қалби чунин инсонӣ бузург аз тапидан монд, ҳамаи мо ёру дӯстон моту мабхӯт шудем, зеро аз даст додани чунин дӯсту рафиқи ҳақиқӣ фоҷиаи калон аст. Ҳоло ҳар замон дар даст телефони ҳамроҳ ё мобилӣ, ба рӯйхати дӯстон назар мекунам, вақте номи Фаррухро меҳонам, қалбамро ҳамзамон чизе фишор медиҳад... Ва баъди лаҳзаҳои қаратӣ, исми Салмон – писари устодро меҷӯям ва бо ў суҳбат карда каме таскин меёбам.

Фаррух ҳамеша аз падар ва сабақҳои аз ў омӯхта ёдовар мешуданд. Қишлоқашон Ҳусейн (руҳашон шод бод) шахси соҳибмаърифат ва фозил буданд ва ба тарбияи фарзандон ҷиддӣ таваҷҷуҳ мекарданд. Фаррух маҳз дарси нахустини илму адаб, одобу ахлоқи ҳамидеи инсониро аз падар омӯхтаанд.

Баъдан, зимни таҳсил дар Донишгоҳи давлатии Маскав ба номи М.В. Ломоносов (1979-1984), ба ҳайси ёрдамчи прокурори ноҳияи Шаҳритуз (1984-1986), муфаттиши Прокуратураи ноҳияи Шаҳритуз (1986-1988), ёрдамчи калони прокурори вилояти Хатлон (1988-1993), прокурори ноҳияи Шаҳритуз (1993-1997), прокурори шаҳри Курғонтеппа (1997-2002), муовини прокурори нақлиёти Тоҷикистон (2002-2006), прокурори ноҳияи Шоҳмансур (2006-2009), ёрдамчи калони прокурори шаҳри Душанбе (2009-2020) ифои вазифа намуданд ва маҳз маслиҳату таълими падар, таъкиду насихатҳои эшон роҳбаладу мушқилкушош буданд.

Аз фаъолияти пурсамари меҳнатиаш як мисол меорам, ки ибратбахш аст. Соли 2005-ум роҳи оҳани вилояти Саратов Федератсияи Россия бо вилояти Суғд баста мешавад. Сабабашро дар он мебинанд, ки гӯё аз ҷониби шаҳрвандони Тоҷикистон ҷиноятҳои трансмиллӣ, интиқоли маводи муҳаддир зиёд шуда бошад. Бо хоҳиши роҳбари ҳамонвақтаи Корхонаи воҳиди давлатии «Роҳи оҳани Тоҷикистон» Амонулло Ҳукумов бо ихтисоси боварӣ аз ҷониби Прокурори генералии Прокуратураи Ҷумҳурии Тоҷикистон Бобоҷон Бобоҷон Каримович муовини прокурори нақлиёти Тоҷикистон Фаррух Ҳусейнович бо мақсади дақиқ муайян намудани ҳолати кор ба сафари хизматӣ ба Федератсияи Россия фиристода мешавад. Дар натиҷаи ҳамкориҳои судманди дутарафа Фаррух Ҳусейнович ба шарофати дониш ва мақеву манзалати мустақилаш, бо далелҳои ҳуқуқӣ раднопазир ва пешниҳоди оморҳои дақиқ исбот менамояд, ки баръақс, ҷиноятҳои марбут ба маводи муҳаддир дар тафовут нисбат ба вилояти Саратов, дар вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон кам содир шудааст. Бо ташаббуси мавқеъгирии Фаррух Ҳусейнович хатсайри Роҳи оҳани вилояти Суғд ва вилояти Саратов аз нав кушода мешавад. Барои чунин фаъолияти пурсамар аз ҷониби Раиси вилояти Саратов Фаррух Ҳусейнович бо Ифтихорнома қадрдонӣ мегардад. Аммо мукофоти пурқиммат барояш унвони «Хизмати шоиста» буд, ки бевосита аз ҷониби Пешвои муаззамии миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тақдимаш гашт.

Мулоқоти охиринаи ман бо ақои Фаррух 1-уми июли соли 2020 сурат гирифта буд. Вай бо вучуди серташвиш ба ман занг зада, маро бо зодрӯзам табрик кард, ки ин нишони олиҳимматию инсонгарии баланди ў буд. Вай бо лаҳнаи хушу самимона, аз ҷумла тариқи телефон тамос гирифта, ҳазломез гуфт: «Ҳа, дӯстам, чӣ хел ту, Данғарагӣ шуда рафтӣ! Хабар гирифта исто. Шарифхӯча. Ман, самимона, ту шоғирди азиз, додари меҳрубонро бо рӯзи мавлудат муборак намуда, аз Худои муттаол хоҳони онам, ки рисолаи докториатро Ҳимоя намой. Туро ҳамеша дар байни коллектив бо некиҳо ёд мекунам ва ту низ саҳми худро

дар таҳкими қонуну адолат, ҳамчун инсонӣ кордону босавод ва принсипнок гузоштаӣ ва дар хотираҳои мо нақш бастай, ки шабу рӯз заҳмат мекашиву масъулияти баланди касбӣ нишон медиҳӣ».

Ростӣ, баъди ин суҳбати кӯтоҳи телефонӣ қалбам аз фараҳ лабрез шуд, худро хушбахт ҳисобидам, ки чунин устод ва бародар дорам. Ана ҳамин хел инсонҳои неқ ба одам таъсири неқ мегузоранд, ғаму ғуссаро баргараф мекунанд. Дар поёни суҳбати телефонӣ бо устод тасмим гирифтём, ки ягон рӯзи истироҳат сари миз суҳбатро идома медиҳём.

Вале ҳукми тақдир дигар буд. Аз кучо медонистам, ки ин садои хайрбодӣ устод буд. Субҳи рӯзи панҷшанбе, 7-уми августи соли 2020, аз бародари азиз, Савридин Тошев хабари марги ақои Фаррухро шунида, тариқи телефон бо андӯх афсӯс хурдем ва хислатҳои нақӣ ва симимияти ўро ба ёд овардем. Хабарӣ нохуши фавти устод чун ханҷари обдор ба қалбам расид. Алвидо, ай дӯсти бовафо, ай бародари ба ҷон баробарам, ай устои саҳтгирӣ меҳрубонам, манбаи илҳому таконбахши пешрафту комёбиҳоям...

Эй он ки хуфта дар дили хоқ, ёди ту зинда аст, Эй родмарди миллат номи ту зинда аст!

Барҳақ, устод шахси нотакрор буд. Яке аз одаҳои доимиаши он буд, ки ҳамеша шукрона мекард. Шукри Ватану миллати хеш, шукри тоҷику мусулмон будан, шукри Тоҷикистони азиз, шукронаи Пешвои муаззамии миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, шукри рӯзгор, шукри тинҷию оромӣ, шукри серию пурӣ, шукри фарзандонашон ва шукри давру замон.



Дар ақс: Фаррух Ҳусейнович бо писараш Салмон

Дар муносибатҳои оиладорӣ низ Фаррух Ҳусейнович намуна буданд. Аз Эшон ду писар - Салмон ва Навкар ва як духтар – Асина чун фарзандони шоистаи номбардори падар нишона мондааст. Ҳамсараш Дилбар низ инсонӣ меҳрубон ҳасту фарзандони нақӣро чун ёдгору нишон аз Фаррухи бузург ба мисли гавҳараки чашм парасторӣ мекунад. Салмон хатмкардаи Донишгоҳи молияи назди Ҳукумати Федератсияи Россия буда, ҳамзамон соли 2014-ум дар курси кӯтоҳмуддати мактаби Кемериҷи Олмон таҳсил намудааст. Навқарулло бошад, аз пайи касби шодравон- падар рафта, дар курси 4-уми Академияи давлатии Москва бо ихтисоси ҳуқуқшинос таҳсил мекунад ва духтараш Асина хатмкардаи факултаи муносибатҳои байналмиллатии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон мекӯшад.

...Вақте ин сатрҳои парокандаро менависам, ба гӯшам ниҳои Фаррух Ҳусейнович мерасад: «Ман ҳамон Фаррух Насимов ҳастам, ки тамоми умр барои ҳақиқат, адолат ва ободии Ватан талаш варзидам. Ман ҳамон Фаррухи камбағалпарварам. Ман ҳамон Фаррухе ҳастам, ки афтодагонро даст дода, разилону нобароронро чашми дидан надоштам. Ман ҳамон Фаррухам, ки хонаҳаробшудагонро дастгирӣ карда, хонасӯзонро ҷазо додаам. Ман ҳамон Фаррухе мебошам, ки нангу номусро аз ҳама ҷи волотар доништа, хонашарону майдонгарибонро бад меидам. Ман ҳамон Фаррухам, ки маърифату фарҳангро неъматӣ азиз меҳисобидам. Ман ҳамон Фаррух ҳастам, ки бо ғортатгарон оштинопазир будам. Ман ҳамон Фаррухам, ки шерону мардонро майдонро писандида, ба шағолон нафрат доштам. Ман ҳамон Фаррухе ҳастам, ки дасту дили тоза ва пок доштам. Ман ҳамон Фаррухам...»

Бале, вай чунин инсон буд ва ҳаёташ мактаби одаму одамгарӣ, инсондӯстӣ ва барои дигарон намунаи ибрат буд.

Ҳасанов ШАРИФХҶА ҚОЗИЕВИЧ, декани факултаи Идораи давлатӣ, ҳифзи ҳуқуқ ва рушди сайёҳии Донишгоҳи давлатии Данғара

ДАРЁБ КАРДАН ВА ГУЗАШТАН АЗ ИМА

Нафароне ки синну солашон аз 80 гузаштааст бо ин шиори машҳури нимаи дуоми солҳои 50-ум ва ибтидои солҳои 60-уми асри гузашта хуб оғаханд. Шиори мазкур, ки аз тарафи роҳбари вақт Н.С.Хрушев ҳамчун шиори халқи шӯравӣ бо мақсади дар се-чор соли наздик аз ҷиҳати ба ҳар сари аҳолӣ истеҳсоли гушт, шир ва равған расида гирифтанд ва гузаштанро аз ИМА дар байни иштирокчиёни машварати коркунони хоҷагии кишлоқи Умумиттифоқ 22 майи соли 1956 ба миён гузошта шуда буд. Бояд гуфт, ки ягон нафар аз иштирокчиёни ин машварат аз ҳаёли будани ин тадбир, магар В.Молотов суҳан накард.

В.Молотов, ки дар тули солҳои 30-юм Раиси Совети Вазирони ИЧШС ва солҳои 40-ум Вазир Корҳои Хориҷӣ буд, аз ҳаёли ва беандеша будани тадбири мазкур суҳан ронд. Зеро ў аз ба ҳоли табоҳ овардани хоҷагии кишлоқ дар солҳои ташкил кардани колхозҳо ба тариқи аъло оғаҳ буд. Аммо сарфи назар аз овардани далелу рақамҳои аниқ баромади ў ба эътибор гирифта нашуд. Шояд ҷонибдорони Молотов буданд, ки бо пешниҳоди Хрушев розӣ набуданд, вале онҳо мувофиқи қавли Шайх Саъдии бузургвор

Хилофи раъйи шоҳон айб ҷустан, Ба хуни хеш бувад даст шустан. Агар шоҳ бигӯяд: "ки шаб аст ин" Бибояд гуфт: "Ин аст, моҳи парвин".

Ҷонибдори Хрушев буданро афзал донистанд. Масъалаи дар истеҳсоли шир гушту равған ба давлатҳои мутараққӣ расида гирифтандро ҳанӯз соли 1917 Ленин ба нақша гирифта буд. Аммо бо сабаби Ҷанги шаҳрвандӣ, воқеаҳои пурдаҳшати солҳои 30-юм ва ҶБВ фурсат ба иҷрои ин нақша нарасида буд.

Бо даст даровардани муваффақиятҳо дар барқарор намудани харобиҳои ҶБВ Хрушев аз паи ривоҷи хоҷагии кишлоқ шуд. Бо ин мақсад ў супориш дод, ки заминҳои ташналаби майдони беканори даштҳои Қазоқистонро ба нақша гиранд. Соли 1954 дар ҳаёт татбиқ кардани ин нақшаҳо оғоз шуданд. Меъмори ин нақшаи бузург бе ҳеҷ шаққи шубҳа Хрушев буд. Вале дар солҳои 70-уми асри сипарӣ шуда ба аҳолӣ Л.Брежневро, ки солҳои 1955-1956 роҳбарии ин ҷумҳуриро бар уҳда дошт ҳамчун асосгузори ин ташаббуси бузург муаррифи менамуданд.

Хрушев дар раванди баргараф намудани камбудии сталинӣ, меҳост ҳар чи зудтар сиёсати хоҷагии кишлоқро низ дар ҳаёт тадбиқ намояд. Чунки худ замони роҳбарии Украиноро бар душ доштан, зимни иҷрои ин қарор ба хатогиҳои зиёд роҳ дода буд. Аз ин лиҳоз бо мақсади ба пойҳои мустаҳкам мондани хоҷагии кишлоқ меҳост зудтар ин камбудихоро ислоҳ кунанд.

Бинобар ин ў аз муваффақиятҳои нимаи якуми солҳои 50-ум ба ваҷд омада нақшаи Ленин «Дар истеҳсоли гушт, шир ва равған ба давлатҳои мутараққӣ расида гирифтанд»-ро ба ҳаёт татбиқ намудани шуда, машварати умумиттифоқии коркунони хоҷагии кишлоқро барпо карда шиори «Дар се чор соли наздик аз ҷиҳати истеҳсоли гушт, шир ва равған ба ҳар сари аҳолӣ расида гирифтанд ва гузаштан аз ИМА»-ро ба миён гузошт. Аммо дар нимаи дуоми солҳои 50-уми асри раҷи дигар гирифт. Гарҷи соли 1958 ҳосили рекордӣ дар ҷамъоварии ғалла (8,6 млрд.пуд) ба даст оварда шуда бошад ҳам боқӣ натиҷаҳо ҳузновар буданд.

Бояд гуфт, ки бавзе роҳбарони вилоятҳои барои худро ширин нишон додан, ваъдаҳои «фантастикӣ» медоданд. Масалан, роҳбари вилояти Рязан ваъда дод, ки дар зарфи як сол истеҳсоли гуштро соли 1959 нисбат ба соли 1958 3,8 баробар зиёд мекунад. Хрушев аз ин ваъдаи қатъии раиси вилояти Рязан сохтакорона пурсид: «Нақшаи шумо ҳақиқат? Шояд зиёдшавии дубарбарро ба соли зинда гиред?» Ларионов дар ҷавоб гуфт: «Не, Никита Сергеевич, танҳо се маротиба ва ҳатто аз он ҳам зиёдтар».

Раисони кишварҳои Краснодару Ставропол дар натиҷаи фишораворӣ аз боло уҳдадор шуданд, ки истеҳсоли гуштро дар соли 1959 2,5 маротиба зиёд мекунад. Албатта, ҳар як шахси солимфикр ҳавоӣ будани ин ваъдаҳоро дарк мекард. Аммо илоҷ набуд. Хрушев дар навбати худ ин раисонро намунаи ибрат нишон дода раисони боқимондаи вилоятҳоро маҷбур мекард, ки ин ташаббуси афсонавиरो дастгирӣ намоянд.

Бо сабаби уҳдадор шудан барои иҷрои ин нақшаҳои афсонавӣ хоҷагии кишлоқ ниҳоят дараҷаи таназул гардид. Ҷамъоварии ғалладона соли 1960 нисбат ба соли 1958 ниҳоят кам шуд. Истеҳсоли гушт 200 ҳазор тонна нисбат ба соли 1958 кам гардид. Хоҷагиҳо бо мақсади иҷрои ваъдаҳои бардурӯғ маҷбур шуданд, ки қарзҳои зиёд аз бонкҳо ва аҳолӣ гирифта аз бозор ва аҳолӣ чорво харанд. Дар натиҷа ғарқи қарзҳои бемисл шуданд. Хулоса дар маҷлиси Ҳисоботи соли 1959 маълум гардид, ки натиҷаҳои соли 1959 нисбат ба соли 1958 наафзуда, балки кам шудааст. Ин буд, ки раиси вилояти Рязан ба худкушӣ даст зад. Ҳамчунин бо сабаби забҳи беандешаи мол истеҳсоли шир равған натиҷаи ҳузрангезро гирифт. Натиҷаҳо ба он оварда расониданд, ки шиори афсонавӣ мазкур «дафн» карда шуду чун латиға дар ёди аҳолӣ боқӣ монд.

ҲОҶӢ АҚБАР НАСИМӢ



Исрамзода Хукмиддин, ёрдамчи прокурори ноҳия, мушовири адлияи дараҷаи дуюм

Пандемия, бекорӣ, муҳочират

Президенти кишвар Эмомалӣ Раҳмон зимни ироаи Паёми имсола аз пандемияву бӯхрон ҳарф зада, гуфтанд, ки ҷаҳон чунин ҳолатро тайи сад сол ёд надошт. Соли 2020 дар натиҷаи таъсири пандемияи коронавирус 80%-и муҳочирин натавонистанд аз Тоҷикистон берун раванд. «Аз 460 ҳазор нафар, ки мерафтанд, фақат 111 ҳазор муваффақ шуданд. Он чӣ ишора карда истодам, ин аст, ки мо дар дохили кишвар захираву имконотеро дорем, ки дар оянда боз ҳам беҳтар кор карда, корхонаҳои истеҳсоли ва кишоварзӣ таъсис намоем ва шароити корӣ фароҳам, мардуми худро ба кори доимӣ таъмин кунем», гуфтанд Президенти.

Аз авфи амвол то санҷиши молиявӣ.

Эмомалӣ Раҳмон, Президенти кишвар як роҳи ҷалби сармояи мустақими хориҷиро гузариш ба стандартҳои байналмиллалӣ ҳисоботи молиявӣ ва аудити молиявӣ унвон карданд ва афзуданд, ки тамоми ширкат, муассисаҳо корхонаҳо, ташкилотҳо фақат ҳамин роҳро доранд, агар на, ягон институти байналмиллалӣ молиявӣ, ягон сармоягузор ба ягон кас қарз ҳам намедиҳад ва сармоягузорӣ ҳам намекунад».

Ҳатман бояд муайян кунем, ки аз чанд миллион боло (аз аудит гузаранд). Қарорро бояд қабул кард. Сарфи назар аз он ки кадом мақомоти давлатӣ ё ширкати хусусӣ, ҳар чи набошад, (гардиши корхона ё муассиса) як миллион аст, ду ё се миллион аст, бояд хатмӣ аз аудит гузарад. Инро бояд Ҳукумат муайян кунад. На ҳама ба ин розӣ аст, ҳатто сохторҳои мақомоти давлатӣ. Ин шаффофияти иқтисодиро муайян мекунад. Ҳам дар

Чанд нуқтаи муҳим аз Паём

КҮМАК КАРДА НАМЕТАВОНЕД, ХАЛАЛ НАРАСОНЕД!

Аз андоз озод кадани кишоварзон, боло бурдани нафақаи маъҷубон, стипендияи донишҷӯёну магистрантон, аспирантон ва авфи амволу дастгирии соҳибкорон, марзҳои баставу муҳосираи иқтисодӣ аз нуқтаҳои муҳимӣ Паёми Президенти кишвар Эмомалӣ Раҳмон дар соли 2021 буданд.

соҳибкорӣ ва ҳам сохторҳои мақомоти давлатӣ», - гуфтанд Эмомалӣ Раҳмон.

Сарвари давлат аз мақомоти марбути хоستانд, ки заминаи баргузори як авфи дигарро фароҳам созанд, зеро ба андешаи он кас кишварҳои абарқудрат дар ин 30 сол қариб 10-15 маротиба авфи амвол гузаронидаанд. Тоҷикистон бошад танҳо як бор авфи амвол ва дороиҳои соли 2007 гузаронида буд. Тақрор мекунам, ҳатто кишварҳои абарқудрат. Чанд сол пайи ҳам. Шароитро мо мебинем, ки дар ҷомеаи ҷаҳонӣ чӣ гап аст», - гуфтанд Пешвои миллат.

Таъя ба соҳибкорон

Президенти Тоҷикистон аз мақомоти дахлдор талаб намудан, ки ҳар чӣ зуд як санад барои маҳдуд намудани санҷиши ғайриқонунии ё даҳлат ба фаъолияти сармоягузори соҳибкоронро то моҳи март таҳия кунанд. Ҳоло бахши хусусӣ дар Маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ (ММД) беш аз 70, таъмини аҳоли бо ҷойи қорӣ-68 ва дармадҳои андозӣ ба бучет-80 фоиз саҳм дорад.

Инчунин, Президенти кишвар ба Вазорати молия ва дигар ниҳодҳои марбути дастур доданд, ки то моҳи март Кодекси андозро дар таҳрири нав ба Ҳукумати Тоҷикистон барои баррасӣ ва тасдиқ пешниҳод намоянд. Ҳамчунин гуфтанд, ки дар ин кодекс манфиати соҳибкорон ба назар гирифта шуда, ба онҳо сабуки бештар дода шавад. «Дар арафаи 30-солагии Истиқлолияти давлатӣ 18 ҳазору 300, дар маҷмӯъ, 25 ҳазор иншоотро имсол бояд сохта, ба истифода диҳем. Ин аз ҳисоби кӣ аст? Аз бучети давлат? Не. Ана ҳамин ҳисса ё саҳми соҳибкорон аст. Аксарияташ. Аммо дар вақти қабул кардани қонун қарорҳо дар бисёр ҳолатҳо манфиатҳои назоративу хатарнокиву эҳтимолияти иҷро нашудани нақшаро

пеш оварда, кӯшиш мекунем, ки монеаи сунъӣ эҷод кунем. Худамонро «страховка» мекунем дар назди Ҳукумат, Роҳбари давлат. Аммо дар назди мардум чӣ? Вақте рӯи дастурҳои мардум нон пайдо нест, кӣ ҷавоб медиҳад?», - гуфтанд Президенти Тоҷикистон.

Дигар гӯшти мурғ ворид намешавад

Президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон аз онҳое, ки ҳамоно банди иқтисодии нақшавӣ ҳастанд, ёдовар шуда, гуфтанд, роҳи аз ҳама хуби кӯмак ба кишоварзӣ фароҳам овардани имтиёз ва шароит ба соҳибкорон, тоҷирон, хоҷагиҳои деҳқонӣ аст. «Дар Тоҷикистон ду сол пеш 60 ҳазор тонна гӯшти мурғ ворид мешуд. Қариб 50 миллион доллар-валюта (арз)-и мо ба берун мерафт. Соли 2017 мо дар дохил ҳамагӣ 2-3 ҳазор тонна истеҳсол мекардем, вақте имтиёзҳо додем, зарфи ду сол истеҳсоли гӯшти парранда ба 30 ҳазор тонна расид. Боварӣ дорам, ду сол баъд воридоти он аз байн меравад», - гуфтанд Чаноби Олӣ. Ба таъкиди Президент, дар замони Иттиҳоди Шӯравӣ ба Тоҷикистон аз берун дар як сол то 180 ҳазор тонна картошка ва 140 ҳазор тонна маҳсулоти гӯштӣ ворид намуд, аммо соли 2020 ҳамагӣ 180 тон картошка ворид шудааст.

«Пурсида мешавад, аз ҳисоби чӣ таъмин шуд? Проблема дар Тоҷикистон дар боби истеъмоли гӯшт ҳаст? Раҳмат бар падару модари мардуми Тоҷикистон, ки ташаббуси моро дар бораи амалӣ намудани Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими ағъана ва ҷашну маросим дар Тоҷикистон» дастгирӣ карданд. Ду баробар саршумори чорво сарфа шуда, зиёд гардид. Ҳам маҳсулоти ширӣ, ҳам маҳсулоти гӯштӣ, сол ба сол зиёд шуда истодааст», - гуфтанд Пешвои миллат.

Соли 2021 моро чӣ интизор?

Президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон қайд намуданд, ки агар дар ёд дошта бошед, моҳи апрели соли 2020 дар муроҷиате, ки ман ба шаҳрвандони мамлакат кардам, дар бораи таҳдиду хатарҳое, ки дар фасли тирамоҳу зимистон имсолу соли оянда дар камин нишастаанд ва ҳатто хатари гурӯснагӣ, болоравии нарҳҳо дар дунё, ки ба камчини маҳсулоти ғизоӣ оварда мерасонад, гуфта будам. Ана ҳамонҳо омада расид. Тибқи таҳлили коршиносони созмонҳои бонуфузи байналмиллалӣ, аз ҷумла муовини Дабири кули СММ, соли равон дар масъалаи озуқаворӣ яке аз солҳои вақтин ва ҳалокатбор тайи 100 соли охир мегардад. Ин сухани ман нест, аз муовини Дабири кулли СММ дар умури озуқаворӣ аст», - гуфтанд, Эмомалӣ Раҳмон.

Президенти Тоҷикистон аз бесобиқагии гармшавии иқлим дар соли 2020 дар таърихи инсоният гуфта, афзуданд, гармову хушксолӣ ва камобии соли гузашта дар кишвари мо аз оғози соҳибистиқлоли бори якум ба қайд гирифта шуд. Аз ҷумла қайд намуданд - «Чӣ моро интизор аст дар ин сол? Ман бори дигар фурсатро истифода бурда, ба мардуми Тоҷикистон, - Шумо ағъои Ҳукумат, вакилони мардумӣ изҳор мекунам, ки корро ҷиддӣ гирем. Ҳоло вақт аст. Ҳоло айни вақт аст».

«Барои ҳамин ҳам, деҳқонони арҷманди мо, ман шуморо дастгирӣ мекунам, шумо мурочиатҳои маро ҷиддӣ гирифта, меҳнат кунед, ба умеди ҳеҷ кас нашавед. Худои таолло гуфтааст, ки аз ту ҳаракат, аз ман баракат. Агар ба пушт зада, дастурхонро партоӣ, аммо дар замин дона напартоӣ, каланд назанӣ, дар он дастурхон чизе пайдо намешавад. Ҳамин сол кардед, натиҷаашро дидед. Оне, ки заҳмат мекашад, муҳтоҷи касе нест. Дар сардиву гармӣ дар дастурхони фарзандаш фаровонист».

Пешвои миллат қайд намуданд, ки соли 2021 соли бисёр вақтин мешавад, махсусан, дар самти таъмини маводи ғизоӣ ва ҳукумат ва мақомотҳои дахлдор бояд дастгирӣ мардум бошанд. Ҳамчунин Президенти кишвар Эмомалӣ Раҳмон зимни ироаи Паёми солони стипендияи донишҷӯёну магистрантон ва аспирантон докторантҳои зиёд карда Озмуни «Илм-фурӯғи маърифат»-ро эълон намуданд.

ГҶШАИ АДАБИ

БА ҲАВОДОРНИ АШЪОРИ НОБИ ПОЯГУЗОРИ НАЗМИ НАВИНИ ТОҶИК АБУЛҚОСИМ ЛОҲУТӢ

Гирифтори туам, пуршиш кун аз
 ҳоли парешонам,
 Парешонхотирам, раҳме намо бар
 чашми гирёнам.
 Ба рӯи ҳамчу рӯзу мӯи чун шомат қасам, чоно,
 Ки дурр аз рӯю мӯят рӯзро аз шаб
 намедонам.
 Дигар тоқат намондаст, эй маҳ,
 озорам мадеҳ, охир,
 На аз сангам, на аз оҳан, дилу ҷон
 дорам, инсонам!
 Намедонӣ, танам дар оташи ишқи
 ту месӯзад?
 Чаро раҳмат намеояд, азизам,
 дилбарам, чонам!
 Дилам пурғам шуд аз дурӣ, биё дигар,
 ки бо шодӣ
 Зи ганҷи дида белоён ба поят гавҳар
 афшонам.
 Дамад гар аз дилам оташ, равад гар
 бар сарам тӯфон,
 Дил аз меҳрат намегирам, сар аз амрат
 напечонам.
Москва, (1925)
 Гул ар ки нест, чӣ ғам, бистаре зи хор
 ки дорам,
 Чу лола як дили пурхуни доғдор ки дорам.
 Набошад ар ба канорам нигори
 ман, зи фиरोқаш
 Канору домане аз хуни дили фиғор ки дорам.
 Маро зи домани ӯ марғ ҳам ҷудо нанмояд,
 Гирифтам он ки шавам хоки раҳ, губор
 ки дорам.

Ҳазор шишаи май вомдори майкада ҳастам,
 Чӣ ғам, ки симу зарам нест, эътибор
 ки дорам.
 Ба разми муфтхӯрон
 ҳамрадифи ранҷбаронам,
 Дигар чӣ воҳима з-ағёр ҳаст? Ёр ки дорам,
 Ба ёри дигаронам дар ин замона чӣ ҳоҷат?
 Ду дасти қору ду бозуи номдор ки дорам.
 Чӣ бок, агар набувад дури шоҳвор
 ба дастам,
 Гаронбаҳотар аз он, шеъри обдор ки дорам.
 Барои дарди сар, эй шайх, агар ки
 ваъз намой.
 Бас аст, беҳуда дигар мағӯ, хумор ки дорам.
 Ба масҷид ар ки чу Лохутиям кунанд ҳақорат,
 Равам ба майкада, з-он чо раҳи
 фирор ки дорам
Истанбул, июли 1920
 Ошиқам, ошиқ барӯят, гар намедонӣ, бидон!
 Сӯхтам дар орзӯят, гар намедонӣ, бидон
 Бо ҳама занҷиру банду ҳилаву макри рақиб
 Хоҳам омад ман ба кӯят, гар намедонӣ, бидон.
 Машнав аз бадгӯ сухан, ман сустпаймон нестам,
 Ҳастам андар ҷустуҷӯят, гар намедонӣ, бидон.
 Гар пас аз мурдан биёӣ бар сари болини ман,
 Зинда мегардам ба бӯят, гар намедонӣ, бидон.
 Ин ки дил ҷойи дигар ғай аз сари кӯят нарафт,
 Баста онро тори мӯят, гар намедонӣ бидон.
 Гар рақиб аз ғам бимирад, ё ҳасад кӯраш кунад,
 Бӯса хоҳам зад ба рӯят, гар намедонӣ, бидон.
 Ҳеҷ медонӣ, ки ин Лохутии овора кист?
 Ошиқи рӯи нақӯят, гар намедонӣ бидон!
Истанбул, август 1920

НОМИ КОРНО ГҶМ БОД!

Ин чи беморист, ки кулли ҷаҳон тарсидааст.
 Аз вабои аср ин пиру ҷавон ларзидааст.
 Ин надонам офатест ё ойини давру замон.
 Ё, ки боз гӯи Худо аз бандагон ранҷидааст?!
 Тавбаю сад тавба доранд назди Яктой ҷаҳон
 Ё, ки мо буздилоноро зиндагӣ санҷидааст
 Эй Худои ломакон ту ин балоро дур кун!
 Дили хосу ом бар зиндагони пур кун!
 Навҷавонро барору қуввату бахти сафед
 Чашму қалби модарон аз чеҳраат пурнур кун!
 Раҳм кун бар ҷонӣ мардум илтиҷо дорам зи ту
 Нағмаи тори балоро эй Худо нозур кун!
 Нест моро додрасе ғайрӣ
 ту Яктой ҷаҳон
 Ин балои беамноро гуму
 номаълум кунӣ
Мирзоев ДАВЛАТӢР,
корманди бахши Омор



ДАР СҶВОРИИ БОБОИ ДАВЛАТБЕК

Дӯсти мо Бобои Давлат аз ин дунё гузашт,
 Чашми худ пӯшидаву хомӯшӣ дар лабҳо гузашт,
 Гарчӣ ӯ пири қуҳан-Устод буд баҳри ҳама,
 Косаи навбат расиду якҷаву танҳо гузашт.
 Панду андарз гарчӣ меғуфт баҳри шогирдон, вале
 Сад дареғ бо дарду ғам аз пеши чашми мо гузашт.
 Алвидоъ дӯсти азиз, падруд гуфтӣ ин ҷаҳон,
 Баҳри худ ҷойи дигар имрӯз мегири макон.
 Хешу ёру ақрабо носер аз дидори ту,
 Чун савори аспӣ ҷӯбин мебарандат дав-даво.
 Баҳри шогирдон меғуфтӣ аҷоиб қиссаҳо,
 Он нақӯ гуфторҳоят ёд орем ҳар замон.
 Шод бошад руҳи ту андар биҳишти ҷовидон,
 Кам шуда як муҳбире аз дафтари ҳаммаслакон.
Шералӣ ШЕХВАЛӢ

ШОМГОҶИ ҶАМАНГӢЗ



(дар сӯғвори пири маънӣ)

Шомгоҳи фасли сармо буду рафт,
 Гармии маҳфили мо аз ин ҷаҳон.
 Гуиё бо худ бибурд бебозгашт,
 Олами маънӣ зи авроқи замон.
 Ҳамчу лола бо дили пурдоғу дард,
 Рахт барфаст ногаҳон аз ин ҷаман.
 Ҳарф - ҳарфаш монд бар ёду дигар,
 Сӯҳбати ширину авсофи сухан.
 Дар тақоуи ҳақиқат буд мудом,
 Бо дуруғу ба қачӣ андар ситез.
 Ошкоро буд ҳамеша ҳарфи ӯ,
 Қаламаш бурро чун алмоси тез.
 Мисли ӯ аҳли қалам кам дидаем,
 То сухан бепарда гуяд ошкор.
 Не ҳаросе дошт аз ину аз он,
 Дар ҳақиқат буд рӯзноманигор.
 Рӯзгораш ибрате аз баҳри мо,
 Гарчи аз дида рафтаст дар дил аст.
 Хотироташ ҷовидон бо дӯстон,
 Шамъи ёдаш равшани маҳфил аст.
 Аз Худо хоҳам барояш ин замон,
 То ба лутфи хеш созад мағфират.
 То биҳишти адн бошад ҷойи ӯ,
 Раҳмату бахшиш андар охират.

Маҳмудҷони АБДУЛАҲАД

ОДОБИ ОМАДАН БА МУАССИСАҶОИ ТАЪЛИМӢ

Мактаб муассисаест, ки ҳар як инсон дар он ҳам таълим ва тарбия мегирад. Аз инҷост, ки мактабин даргоҳи муқаддас ба ҳар як фард бисёр азиз аст. Зеро он хонаи дуввуми мост. Модар ба мо ҳарфи аввалин, сухан гуфтан ва қадам гузоштанро ёд медиҳад. Мактабу омӯзгор навиштану хондан, дар роҳи маънавий қадам гузоштанро меомӯзонанд. Падару модарон дар оила, мураббия дар кӯдакистон барои забони моро ташаққулу тақмили додан, тассавуроти оддиро дар бораи аҳли хонавода, ҳешу ақрабо, одамон, табиати кишвари азиз пайдо кардан ёрӣ мерасонанд. Дар мактаб асосҳои илмҳои гуногун, донишҳои иҷтимоию табиӣ, зебоишносӣ, ахлоқӣ, экологиро таълим медиҳанд. Тарбияи ҷисмонӣ маънавии насли ҷавонро амалӣ мегардонанд.

Бо тӯфайли таълиму тарбияи устод мо асрори оламу одам, табиати ҷомеаро дарк менамоем, ватани азизамон Тоҷикистонро хубтар мешиносем. Мактаб- таълимгоҳ дар ҳар як инсон тақдирсоз аст. Ҳар хонандае, ки илму адаб меомӯзад ба ояндаи нек ва дурахшон ноил мешавад. Хонанда касест, ки асосҳои илм, донишҳои иҷтимоӣ-табиӣ, ахлоқӣ-эстетикӣ, экологиро омӯхта ба ҳаёти мустақилона барои хидмати падару модар, ватани азизи худ тайёр мешавад. Толибилм чи гуна метавонад бомуваффақият дар мактаб таҳсил кунад. Яъне хонанда аввал боадаб бошад.

Қонун, қоидаҳои ахлоқӣ ҳамида, одоби муоширатро риоя кунад, боинтизом бошад, зеро ҳамаи ин омилҳо воситаи муҳими омӯхтани илму ҳунар аст. Мактаб ихтироӣ бузурги хирад ва таҷрибаи тамаддуни инсонӣ дар роҳи таълимӣ илму маърифат ва тарбияи маънавии насли наврас мебошад. Мактаб барои омӯзиши илму ҳунар ва парвариши одобу фазилатҳои писанди-

да ба ғоят мувофиқи мусоид аст. Хонандагон дар мактаб тавассути таълиму тарбияи омӯзгорони худ бо ҳамсинфон дастаҷамъона таҳсил мекунанд, меомӯзанд. Саволу ҷавоб, мубодилаи афкор ва баҳсу мунозира мекунанд. Онҳо аз ҳамдигар ибрат ва сабақ мегирад. Ба яқдигар назар карда кӯшишу ғайрат мекунанд, то аз ҳамдигар қафо намонад. Дар ин раванд байни ҳамсинфон эҳсоси риштаҳои бародарӣ, рафоқату дӯстӣ, пайдо мегардад. Яке ба дигаре дар омӯзиши дарки мавзӯҳо ёрӣ мерасонад. Яқдигар бо варзишу тарбияи бадан машғул мешаванд, ки барои аз бар кардани илму ҳунар мусоидат мекунанд. Ин ҳама боиси инкишофи нутқ, тафаккур, таммили дониш, афзудани услубу одоб, худшиносӣ ва муоширати писандида мешавад. Хонанда бояд ба қадри омӯзгор, устод бирасад. Иззату эҳтиромии ўро ба ҷо оварда, услубу одоб ва шартҳои шогирдро риоя кунад.

Тибқи ахлоқи миллӣ аввалин фазилате, ки шогирд бояд доро бошад, иродат аст. Маънии иродат ба суханони устод гӯш кардан, ҳарчи устод гуяд ба ҷон шундану сидқан пазируфтани ва аз рӯи он амал кардан мебошад. Шартҳои дигари шогирдӣ аз 4 асос ёрӣ иборат аст.

Аввалан ба қору таҳсилӣ мардона шуруъ кардан, дуввум бо сидқи тамоми хизмат кардан, севвум дилу забонро бо ҳам роҳ доштан, чаҳорум панд пазируфтани ва ҳарчи аз устод шунавад ёд гирифтани. Ахлоқи миллимон барои толибилмон аз ҷумла шогирдон 8 қоидаи зеринро тайин кардааст.

Аввал чун устодро дид, дар ибтидо салом кардан. Дуввум дар пеши устод кам сухан гуфтан. Севвум сар дар пеш андохтан. Чаҳорум ба ҳар тараф бисёр нангаристан. Панҷум агар саволе дошта бошад, иҷозат талабидан. Шашум чун ҷавоб гуяд, эътироз накардан. Хафтум дар пеши устод бо кассе сухани саргуши на-



Мирзоев САЪДУЛЛО,
и.в. мудири шӯъбаи маориф

кардан. Ҳаштум бо ҳурмати тамоми нишасту бархост кардан.

Барои хонанда оstonаю дару девори мактаб, синфхона, ашӯи он, ҳамсабақону омӯзгорон, кормандони таълимгоҳ ба мисли хонаву аҳли хонавода азиру гирифта аст. Тозаву озодагӣ, зебоии синфхонаю мактаб, муҳити солиму маънавии таълимгоҳ, ба тартибу интизом ва услубу одоби хонандагон вобаста аст.

Бинобар ин хонандагон қоидаҳои дохилимактабӣ, шартҳои одоби муоширатро бояд риоя кунанд. Дар мактаб, ки боргоҳи илму адаб аст, дар дохили бино, синфхона бояд оромии мутлақ, услубу одоби намунавӣ риоя гардад. Зеро таҳсилӣ илм-тарбия танҳо дар шароити оромӣ, муҳити солиму метавонад сурат бигирад. Дар синф, дохили бино бо овози баланд сухан кардан, давидану шухӣ ва мағал кардан нишонаи беодобии шахс аст.

Ҳамин тариқ мактаб боргоҳи илму адаб ва ҳунару зебоист. Дар баробари омӯхтани илму ахлоқ, риояи қоидаҳои муошират, қадриносӣву эҳтиромӣ омӯзгорон, шахсиятҳои воломақом ва мӯътабарӣ ҷомеа ва тамоми аҳли мактаб, эҳтиёт кардани ашӯи хониш барои ҳар як хонандаи боадаб вочибу зарур мебошад.



Чуракулов УЛУФБЕК мудири
шӯъбаи умумӣ, назорат ва
муроҷиати шахрвандон

чи нашъате дорад ва ҳаргиз даст бо кори бад нахоҳанд зад.

Албатта, қорхонаҳои мавҷуда дар кишвар ҳоло тамоми ҷавонону духтаронро бо қор таъмин карда наметавонанд. Зеро чи тавре ки гуфтем, аз нисфи зиёди аҳолии қобили қорро ҷавонон ташкил медиҳанд. Ин мушкил дар солҳои минбаъда ҳалли худро хоҳад ёфт ва мамлакат боз ҳам зеботару шуқуфонтар хоҳад шуд.

Ба қавли Президенти кишвар: «Мову Шумо ҷавонони соҳибватан бояд фаромӯш насозем, ки падару бобоҳои мо мушкилоти зиёдеро аз сар гузаронида, шабу рӯз меҳнат намуда, ба сардию гуруснагӣ тоқат карданд, вале манфиати ватану миллати худро аз ҳама боло дониста, роҳҳои мошингард, шахрҳои зебо, иморатҳои нави замонавӣ, нерӯгоҳҳои барқӣ, қорхонаҳои саноатӣ, мактабҳои олии ва институтҳои илмии пешрафт бунёд намуданд».

СИПАРИ БОЭЪТИМОД

Имрӯз тамоми ҷаҳонро ҳатари ифротгарӣ, экстремизм ва терроризм фаро гирифтааст. Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти кишвар, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамеша таъкид менамоянд, ки «**терроризм ва экстремизм вабои аср буда, террорист ватан, миллат ва дину мазҳаб надорад**». Инро воқеаҳои хунбори аввали солҳои навадуми асри гузашта дар кишвари тозастиқлоли мо ба ибодат расонидааст. Хушбахтона, хиради азалии халқи тоҷик ва Сарвари давлат сари вақт пеши роҳи ин гуруҳоро гирифт ва имрӯз мардуми мо дар сулҳу суботи комил қору зиндагӣ мекунанд.

Мақсади асосии ин гуруҳҳо пеш аз ҳама гумроҳ намудани ҷавонон аст. Тоҷикистони мо яке аз кишварҳои мебошад, ки аз нисфи зиёди аҳолии онро ҷавонон ташкил медиҳанд. Имрӯз қоршиносон бар ин ақидаанд, ки ба доми террористон бештар ҷавонону наврасони муҳҷир дар тамоми ҷаҳон ҷалб карда мешаванд. Ҳоло қисме аз ҷавонони мо маҷбуран дар ғурбат машғули қоранд.

Барои ҷалби ҷавонони минтақаи Осиёи Марказӣ сомонаҳои мухталифи интернетӣ воситаи асосӣ мебошад. Ҷавонон ё наврасе ки худшиносӣ комил ва касбу ҳунару надорад, зуд шефтаи ваъдаҳои найрангбозони ифротгаро мегардад ва ба сари падару модар, ҳешу пайвандон ғуссаву андӯҳӣ гарон меоварад.

Мутаасифона, мисолҳои ин пади-

даи бад ва зиндагикушо баъзан аз шабақаҳои телевизионии кишвар ва ҷаҳон мебинем. Падару модари бечора аз андӯҳи фарзанди гумраҳаш дилхун шуда, аз дигарон зорию тавалло мекунанд, ки аз ҳоли зори онон ибрат гиранд ва фарзандонашонро соҳиби касбу ҳунару гардонид, аз гумроҳӣ наҷот диҳанд. Барҳақ, ин қор инсонро зиндаву солим ва зиндагиашро ором осуда нигоҳ медорад ва инсонии соҳибкасбу ба ояндааш дилпур ҳеч гоҳ ба роҳи қач намеравад.

Касбу ҳунару зеби инсон аст. Аз фаррошу сартарош то олиму наққош бояд дар ҷомеа ҷойгоҳи худро дошта бошанд ва дар оромиву осудагии зиндагии худ мардум саҳми сазовор гузоранд. Шахси соҳибҳунару сарбаланд, соҳибэҳтиром ва маҳбуби халқу миллат мегардад. Дар ниҳоят, касбу ҳунару метавонад ҳамчун сипари боэътимод дар роҳи пешгирии экстремизму ифротгарӣ хидмат бикунанд.

Аз бекор ҳама безор гуфтаанд. Бекорӣ ва нодонӣ қасро ба ҳӯи нодуруст одат мекунонад ва ба кӯйи саргаштагиву сарсонӣ мебардад.

Бинобар ин, дар қорхонаву муассисаҳои Тоҷикистон ягон қойи холии қор набояд бошад ва ҷавонон аз ҳар фурсати муносиби пайдо кардани қор истифода намуда, бояд ба меҳнати созанда машғул гарданд, бори зиндагии худ, бигзор хоксорона бошад, ва як тарафи зиндагии падару модарашонро бо сарбаландӣ ба уҳда бигиранд. Муддате нагузашта худашон эҳсос хоҳанд кард, ки созандагӣ

РАСОНИДАНИ ЁРИИ МЕТОДИ БА РОҲБАРОНИ МУАССИСАҶО

МУШОҶИДА ВА ТАҲЛИЛИ ДАРС

1. Қисми ташкилии дарс, то 3 дақиқа

-аз назар гузаронидани омодагии хонандагони синф ба дарс, мавҷуд будани ашӯҳои хониш (китоб, қалам, дафтар, хаткашак, рӯзнома ва адабиёти дарсӣ), ҳолати санитарӣ-гигиени синф ва дафтари синфӣ;

Таҷҳизонидани дарс

-мавҷуд будани бӯр ва латта, воситаҳои техникӣ ва ғайра;
2. Санҷиши дониши хонандагон. Мазмун ва усулҳои санҷиши дониши хонандагон (тавассути варақаҳои супоришдор, қори мустақилона, қори фардӣ бо хонандагони алоҳида, саволу ҷавоби шифоҳӣ, мусобиқаҳои байни қаторҳо, истифодаи тестҳо ва ғайра). Сифати ҷавобҳои хонандагон.

Санҷиши иҷроӣ вазифаи хонагӣ (аз назар гузаронидани иҷроӣ супориши хонагӣ аз ҷониби хонандагони алоҳида). Гузоштани баҳо.

15 дақиқа

3. Омӯзиши мавзӯи нав. Ба ин мақсад мухтасар ба хотир овардани мавзӯҳои, ки барои азхудкунии маводи нав мусоидат менамоянд.

15 дақиқа

4. Тарзи дастрас намудани мафҳумҳои нав ба шогирдон. Сухани муаллим, усулҳои фаъолгардонии хонандагон, қори мустақилона бо китоб, ба амал овардани шароити ҳавасмандгардонӣ тавассути қори мустақилонаи коллективона ҳангоми аз худ кардани маводи нави таълим, тариқи проблемагузорӣ, фаъолгардонии хонандагон дар ин самти дарс.

5. Усулҳои, ки тавассути он омӯзгор маводи пешниҳодгардидаро мустақкам менамояд (аз рӯйи саволҳои пешакӣ омодагардида, қор бо китоб, мустақилона иҷро намудани супоришҳо аз ҷониби хонандагони синф, истифодаи тестҳо ва ғайра).

8-10 дақиқа

6. Мазмуни вазифаи хонагӣ ва усулҳои фаҳмондаиҳӣ баҳри иҷроӣ вазифаи хонагӣ, яъне дастурдиҳӣ дар бораи иҷроӣ супоришҳо.

4 дақиқа

7. Мувофиқ будани сарбории таълим дар дарс ё баракс. Қор бо хонандагони гуногун. Ба ҳисоб гирифтани қобилияти азхудкунии хонандагон.

8. Истифодаи воситаҳои таълим, техникӣ ва самарабахш будани онҳо.

9. Муносибат ва муоширати омӯзгор бо хонандагон дар қисматҳои гуногуни дарс.

10. Ба мақсад расидани дарс. Агар не, барои чӣ?

11. Қори омӯзгор ба ҳуҷҷатҳои мактабӣ: дафтари синфӣ, рӯзнома, китобу дафтарҳо ва ғайра.

12. Ҷамъбасти дарс.

БОЗ БА ЧӢ БОЯД АҲАМИЯТ ДОД?

-Таъмини принципи алоқамандии назария ба амалия;
-Самаранок истифода бурдани вақти дарс;
-Истифодаи имконияти тарбиявии дарс;
-фаъолгардонии хонандагон тавассути қорҳои мустақилонаи илломӯзӣ;
-Таммили маҳорати сухангӯӣ ва худбаҳодиҳӣ ба фаъолияти ҳеш.

-Қор бо хонандагони сузхон.

МЕЪЁРИ БАҲОДИҶИ БА СИФАТИ ТАЪЛИМ

-Омӯзгор мақсади дарсро муайян карда тавонист ё не?
-Шогирдон мақсади дарсро дуруст дарк намуданд, бо қор роҳу усулҳо?

-Сатҳи дониши омӯзгор оид ба талаботи барномаи таълимӣ, ки аз он дарс медиҳад, чи гуна аст?

-Усулҳои, ки омӯзгор барои дастрас намудани мавзӯ ба хонандагон аз онҳо истифода мебардад, самаранокӣ онҳо;

-Оё усулҳои интихобнамудаи омӯзгор шогирдонро фаъол мегардонад ё не?

АҲБОРОТИ НАВИНЕ, КИ БА СИФАТИ ТАЪЛИМ МАНСУ-БАНД, АЗ ИНҶО ИБОРАТАНД:

а) ба ҳисобгирии фаъолияти хонандагон;

б) аҳамият ва характери вазифаи хонагӣ;

в) ба ҳисоб гирифтани кӯдаконе, ки ба таълими махсус мӯҳтоҷанд ва зарурияти нақшаи таълимии махсуси фардӣ ба-рои онҳо.

ДАР ОМОДА НАМУДАНИ ДАРС БА ИНОБАТ ГИРИФТАНИ МАСЪАЛАҶОИ ЗЕРИН БА ФОИДАИ ҚОР АСТ:

-Ба Шумо пеш аз оғози дарс омода намудани ягон мавод лозим аст? Қор мавод? Чи тавр?

-Шумо вазифаро ба хонандагон чи тавр муаррифӣ мекунед?

-Мундариҷаи таълимиро чи гуна мефаҳмонед?

-Муфҳумҳои асосии таълим, ки хонандагон бояд фаҳманд, қор мекунанд?

-Чи тавр Шумо дарсро ба дониши пешинаи хонандагон мувофиқ менамояд?

-Барои аз худ намудани маводи нави таълим Шумо қор мустақилона пешниҳод менамояд?

-Иҷроӣ супоришҳои додаи худро чи тавр назорат менамояд?

-Шумо бо талабагон, ки ба қӯмак ниёз дорад, чи тавр қор мекунед?

-Вақти дарсро чи тавр тақсим мекунед?

-Барои мустақкамқунӣ ва омӯзиши маводи нав ба шогирдон чи вазифа месупоред?

-Дарсро чи тавр ҷамъбасти мекунед?

ОҒМАТОВ Ш, мушовири
кабинети методӣ

ТАВАЧЧУХ!

Хонандагони гиромикадр!

Аз ҳамин шумора оғоз намуда, Шумо метавонед зери рубрикаи «Дар меҳмони мо» атрофи кору фаъолияти дилхоҳ сардорони ҳифзи ҳуқуқ, райсони ҷамоатҳо, роҳбарони идораву ташкилот, сарварони муассисаҳои таълимӣ ва ғайраҳо матлабҳои намакин бихонед.

Рӯзномаи «Тахти Қубод» аввалин бор ин имкониятро танҳо ва танҳо барои Шумо азизон фароҳам месозад. Фаъл намудану доиман мондани ин гӯша дар минбаъда ҳам қуллан аз Шумо вобастагӣ дорад. Дар хусуси оне, ки кору фаъолиятҳои сирри махфӣ ва аз забони бархеи онҳо ҳарф берун кашидан мушкил менамояд, танҳо ба мо тавассути почтаи электронӣ ва телефони идора (дар саҳифаи аввалу охир ишора шудааст) муроҷиат намоед.

Пешниҳоди Шумо моро ба дунболи худ то пушти дари кадом идора, назди чи касе мебарад ва мо чи гуна истиқбол мешавему чӣ тавр суҳбат меорем, дигар марбут ба мост.

Мақсад якест, бароварда сохтани талабу хостаҳои Шумо!

«Тахти Қубод»

«АМОНАТБОНК» БОНУВОНРО БА КОР ДАЪВАТ МЕКУНАД

Бо мақсади амалӣ намудани дастуру супоришҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, сазовор истиқбол намудани ҷашни 30 солагии Истиқлолияти давлатӣ ва солҳои 2019-2021 солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, чиҳати фароҳам овардани шароити мусоид ба деҳқонон - ҳоҷагидорони неъматонафар, ҳавасманд гардонидани онҳо, инчунин барои соҳибқориҳои хурду миёна филиали рақами №52 - и бонки давлатии амонатгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон «Амонатбанк» дар ноҳияи муроҷиат намоед.

Ҳар нафар шаҳрванде, ки бо замин сарукурдор дорад новобаста аз масоҳати майдони хоҷагиаш, мақсади ташкил

намудани тижоратро дар сар дорад, метавонад ба роҳбарияти бонки мазкур ё марказҳои хизматрасониҳои бонки дар ҳудуди ҷамоатҳо муроҷиат намоянд ва дар андак фурсат соҳиби маблағи дилхоҳаш гарданд.

Биштобед, маблағ гиред, хоҷагии худро рушд диҳед ва дар таъмини зиндагии шоиста муваффақ гардед.

Ҳамзамон чиҳати бо ҷойи кор таъмин намудани занон роҳбарияти филиали рақами №52 - и бонки давлатии амонатгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон «Амонатбанк» дар ноҳияи муроҷиат намоед.

Барои гирифтани маълумоти бештар ба телефони: 93-583-07-07 муроҷиат намоед!

ЭЪЛОН!

Бахши Хадамоти муҳоҷират дар ноҳияи Қубодиён дар ҳамкорӣ бо Созмони байналмиллалӣ муҳоҷират барои муҳоҷирони бозгашта ва нафароне, ки манъи вуруд ба Федератсияи Россияро доранд бо тарзи ташкили дидору вохӯриҳо банақшагирии реинтеграциониро роҳандозӣ намудааст.

Агар Шумо муҳоҷири мулки ғарибид, мушкили вуруд ба Россияро доред, метавонед тавасути вохӯриҳои банақшагирии реинтеграционӣ оид

ба хизматрасониҳои мавҷуда, машварат оид ба масъалаҳои саломатӣ ва донишони маълумоти бештар оид ба сабабҳои манъи вуруд ба Россия ва ба ҳамин монанд маълумотҳои лозимро баъди номнавис шудан тавасути телефонҳои 903777773, 55511424 ва иштирок дар ҷаласаҳои машваратӣ пайдо намоед.

Лутфан дар вохӯриҳои банақшагирии реинтеграционӣ ширкат намуда, ба нафъи хеш маълумотҳоро аз худ кунед!

Бахши Хадамоти муҳоҷират

ТАЪЗИЯ

Бобои Давлатбек Шарифов, яке аз муҳбирони фаъоли рӯзномаи «Тахти Қубод» дар минтақа санаи 25-ум, баъди 3 рӯзи бистарӣ ва ҷарроҳӣ шудан дар бемористон қарибии шомгоҳон Ҳинӣ аз пойтахт ба ноҳия оварда наш дар роҳ фавтид ва руҳаш ба даргоҳи Ҳақ пайваст. Ин марди дарёдил, зиндаёд Бобои Давлатбек нисбати дарду доғ ва мушкили ҷомеа ҳеҷ гоҳ бетараф буда наметавонист. Дар тӯяи сур аз сидқи дил хушӯли менамуду дар мотаму азо ғамшарии мардум буд. Аз он, ки дар оғози соли нав як узве аз ҳайати кормандони худро аз даст додем ниҳоят дилшикаставу ғамгинем. Аҳли эҷоди рӯзномаи «Тахти Қубод» аз даргузашти ғамангез ва ниҳоят хузнангези пири кор, маслиҳатчи мо ҷавонон Бобои Давлатбек сахт андуҳин буда, ба наздикон ва азизону ҷигарбандонашон изҳори ҳамдардии амиқ намуда, барояшон аз даргоҳи Худованди муттаол сабри чамил хоҳонем.

Худо бошад, ки ҷойи ӯ биҳишти барин гардаду, боқимондаҳоро Парвардигор дар панҷоҳаш эмин ниғаҳ дорад. Бо дуо ва дидаи гирён муҳлисону ҳаводорони навиштаҳои Бобои Давлатбек.

Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи рӯзномаи «Тахти Қубод» ба директори МТМУ-и №3 Маҳмудова Ҳабиба нисбат ба даргузашти модари бузургвораш изҳорӣ тасаллати намуда, ба наздикон ва хешу пайвандони марҳум аз даргоҳи Илоҳӣ сабри чамил хоҳонем.

ЭЪЛОН

Номаи камоли гумшудаи силсилаи БП №636074 дар бораи хатми синфи 10, ки аз тарафи МТМУ №1-и ноҳияи Қубодиён ба Азимова Чингул Алимардоновна дода шудааст, эътибор надорад.

Номаи камоли гумшудаи силсилаи ГТС №00053624, ки дар соли 2002 аз тарафи МТМУ-и №27-и ноҳияи Қубодиён ба Мамадалиев Аҳмаҷон Аскаралиевич дода шудааст, эътибор надорад.

Номаи камоли гумшудаи силсилаи Т-ШТА №0509391 дар бораи хатми синфи 11, ки аз тарафи МТМУ-и №45-и ноҳияи Қубодиён ба Холиярова Умида Гулбоевна дода шудааст, эътибор надорад.

Сертификати ҳуқуқи истифодабарии қитъаи замини фурушгоҳи тижоратӣ, дараҷаи №0368414, ба шаҳрванд Чиракулов Тулқин таалуқ дошта, дар китоби ба қайдгирии ҚДФ «БММФ» тахти №1748 аз 26 январи соли 2013 ба қайд гирифта шудааст, эътибор надорад.

Номаи камоли гумшудаи силсилаи БП №767635 дар бораи хатми синфи 10, ки аз тарафи МТМУ №34-и ноҳияи Қубодиён ба Сайраҳмонов Асумуддин дода шудааст, эътибор надорад.

Номаи камоли гумшудаи силсилаи БП №071078 дар бораи хатми синфи 10, ки аз тарафи МТМУ №34-и ноҳияи Қубодиён ба Навбатова Наврузгул Рузкуловна дода шудааст, эътибор надорад.



Нурматов Исмоил соли 1930 дар деҳаи Сангоба, ҳозира Бобочон Ғафурови Ҷамоати деҳоти 20 солагии Истиқлолият дар оилаи деҳқон таваллуд шудааст.

ҲАДЯИ ИСМОИЛ-БОБО

25 сентябри соли 1955 дар интернати «Чирик» синфи 10-ро хатм намуда, солҳои 1958-1961 дар сафи Қувваҳои Мусаллаҳ адои хизмат намудааст. Хатмкардаи факултети математика-физика-и Донишгоҳи Омӯзгорӣ ба номи Т.Г.Шевченко аст. Муддати 40 сол дар МТМУ-и №19 зиеда аз 40 сол фаъолияти омӯзгорӣ намудааст. Шогирдони зиёдеро ба арсаи меҳнат роҳнамоӣ кардааст. Айни ҳол 20 нафар шогирдонаш давомдиҳандаи кас-

би устод дар муассисаҳои ҳудуди ноҳия пайи кору фаъолиятанд. Исмоил бобо дар моҳи январи соли 2021 ҳамчун як сокини фаъоли ноҳия аз худ иқдоми наҷибе нишон дода, як кати хоб бо тамоми таҷҳизоташ барои бемороне, ки нав ҷарроҳӣ шудаанд, аз кишвари Россия бо арзиши 3000 сомонӣ харидорӣ намуда, ба беморхонаи марказии ноҳия дастрас намуданд. Ҳанӯз соли 2020 аз ҳисоби пасандозҳои ба тарбиягирандагони мак-



таб парваришгоҳи ноҳия ба маблағи 1000 сомонӣ китоб харида ҳада карда буданд. Ин амали хайри бобои собиқадор шоёни дастгириву таҳсин аст, шунда мо низ хушҳол гардидем. Бошад, ки сафи ҷунин ашхоси саховатпеша дар ноҳия зиед гардад ва каме ҳақ бошад дар рафъи мушкилу дарди мардум марҳам гардад.



24.01.2021. Соат бо вақти маҳаллӣ 17:30 дақиқа. Як чанд нафар корфтодагон аниқтараш донишҷӯён ба редаксияи «Тахти Қубод» занг зада аз гарон шудани нархи таксиҳои хатсайри Қубодиён - Душанбе ва Қубодиён - Бохтар хабар доданд. Ронандаҳо худсарона барои як мусофир танҳо аз як самт нархи роҳироро ба 80 сомонӣ боло бурданд.

Барои дарёфти ҳақиқати ин гуфтаҳо бо супориш редаксия думболи пайгирии ин мавзӯ санаи 25-ум, яъне рӯзи Душанбеи ҳафтаи гузашта ба терминали «Сорбонқалъа», роҳбараш Хаимов Бозор омадам ва бо номбурда ҳамсуҳбат гаштам.

Нақлиётҳое, ки дар идораи мо ба қайд гирифта шудааст нархномаи онҳоро мо дар доираи қонунҳои амалкунанда муайян мекунем, гуфт мусоҳибам. Ва дар идома афзуданд, ки аз 40 нафар таксии дар шоҳроҳи Қубодиён - Душанбе - Бохтар фаъолият дошта танҳо 12 нафарашон (Бохтар 4 нафар) ба қайд гирифта шудааст, боқимондашон таксиҳои ба қавле «дайд», аз қонун саркашӣ менамуда ва нарху наворо худсарона мегузоштаи ба мусофирон ҷабр кунандаанд, ҳол он, ки нархи бензин ва газ гарон нашоудааст. Таксиҳое, ки бо роҳхати ҚДММ «Сорбонқалъа» ба ҳаракат мебароянд то ҷое аз доираи қонун берун амал намекунад. Лек мардона бояд иқдор шуд, ки онҳо барои гирифтани муштари ҳамаш дар сари шоҳроҳ қарор мегиранд. Мо бояд дар минбаъда бо мақсади ба терминал ҷалб намудани таксиҳо ва аз муоинаи техникий гузаштан мебояд

НАРХРО РОНАНДА МУАЙЯН МЕКУНАД?!

корхоеро ба анҷом расонем. Оиди нархи роҳкиро аз терминали мусофирбарии ноҳияи Қубодиён дар хатсайро, барои як мусофир, дар асоси нархномаи № 13-02-12-92/33, ки бо фармоиши Вазирӣ нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон тахти №19 аз 16.01.2018 тасдиқ шудааст.

Номгуи хатсайро: Сабукравҳо барои 1-мусофир. Шоҳроҳи Қубодиён - Душанбе 164 км, бо сӯзишвории бензин 56, 17с, дизелӣ 68,33с, газ 45,92 с. Бо микроавтобусҳо барои 1-мусофир бо сӯзишвории бензин 32, 80 с, дизелӣ 24,60 с, газ 24, 60 сомонӣ. Бо автобусҳо барои 1-мусофир бо сӯзишвории бензин 29, 25с, дизелӣ 22, 96 сомониро ташкил медиҳад.

Шоҳроҳи Қубодиён - Бохтар 87 км. Нархи сабукравҳо барои 1-мусофир бо сӯзишвории бензин 29, 80 с, дизелӣ 36, 25с, газ 24, 36 сомонӣ. Микроавтобусҳо барои 1-мусофир бо сӯзишвории бензин 17,40 с, дизели 13,05с, газ 13,05 сомонӣ. Автобусҳо барои 1-мусофир бо сӯзишвории бензин 15,66 с, дизели 12,18 сомониро ташкил медиҳад.

Ҳар рӯз автомобилҳо аз муоинаи техникий, ронандаҳо аз назорати духтурон гузаронида мешавад. Нархи (пӯтёнка) дар 15 рӯз 15 сомониро ташкил медиҳад. Чи тавре ки дар боло зикр намудем ҳамагӣ 16 нафар ронанда ба қайди давлатӣ гирифта шудааст.

Баъди суҳбат бо Хоимов Бозор қадамзанон ба назди истоғи таксиҳои

Шарҳи идора: Масъалаи мубрами рӯз, яъне бесарусомонӣ дар хатсайро, пасту баланд гардидани нархи роҳкиро, шароити ба талабот ҷавобгӯ надоштаи терминали «Сорбонқалъа», набуди нуқтаи муоинаи техникаҳо дар назди терминал ва то чи андоза қафолат дода тавонистани таксистҳо ба саломатии муштариҳо аз мавзӯҳо ҳастанд ва боқӣ мемонанд, ки мо баҳри бартараф кардани онҳо дахҳо маротиба садо баланд кардаем. Ин дафъа низ бо вучуди маълумоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия, аз ҷумла Комиссияи ҷамъиятӣ ва назироти андозро, ки ҳамаша манбаи даромад меҷӯянд гӯшзад намуданамон бобати боло рафтани нархҳо ҳеҷ чораву тadbире наҷуданд. Шояд мақомоти прокурорӣ сари ин мавзӯ таваҷҷуҳ месозанд.

МУШКИЛИ №1 ДАР НОҲИЯ ҲАЛ ШУД!

тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон чанде қабл 1 адад дастгоҳи рентгени сайёр ба маблағи 1млн. 7160 сомонӣ ва 2 адад дастгоҳи нафасдиҳии сунъӣ ба маблағи 215000 сомонӣ ворид карда шуд, иттило медиҳанд сартабиби беморхона Ойматов Холмурод.

Мо низ мушоҳида намудем, ки як нафар сокини деҳаи Лубиёкори ноҳияи Шахритус духтарчаи 3 солаи худро барои рентген оварда буд. Дурдонаи 3 сола афтада дасташ осеб дидааст. Модараш ўро барои муоина ба рентгени навъи сайёр овардааст. Шомуродов Давронбек сокини 19 сола аз ҷ/д Тахти Сангин бошад меғӯяд, ки ҳамин ҳоло баъди муоина тавассути дастгоҳи ренгенӣ маълум гардида гурдаи чапам санг доштааст.

Дастгоҳи рентгени сайёр бартариаш аз дастгоҳҳои пешина дар он аст, ки сифати кораш хело хубтар мебошад. Дар муддати 20 дақиқа ҷавобҳои муоинаро тайёр карда медиҳад. Ин дастгоҳи ҳозиразамон кори мо ва ҳам интизории беморонро осону бартаро намуд, меғӯяд мутахассиси рентгенӣ лаборант Эшматов Сирочиддин. Ва дар идома меафзояд:

«Давоми рӯз то 6-10 нафар бо ҳар гуна беморӣ аз ҷумла дарди гурда, шикастагии ягон узви бадан, беморҳои амрози дарунӣ ва ғайраҳо муроҷиат мекунанд. Ба мушоҳида расид, ки 2 адад дастгоҳи нафасдиҳии сунъӣ аз сабаби набуни мутахассис то ҳол аз қуттиаш набароварда буданд.

Омодасозӣ гӯша: Фаррух Ҳаитмуродзода

ТАХТИ ҚУБОД
Муассис: Мақомоти иҷроияи Ҳокимияти давлатии ноҳияи Қубодиён
САРМУҲАРРИР САЙФУЛЛОЗОДА АДОЛАТ
Нишонии мо: 735191, н.Қубодиён, кӯчаи И.Сомонӣ 200.

Рӯзнома 07.01.2019. тахти №119рз-97 дар Вазорати Фарҳанги ҶТ ба қайди давлати гирифта шудааст.
Рӯзнома ба хотири гуногундешӣ мақолаҳо чоп мекунанд, ки ба мавқеъ ва назари ҳайати эҷодӣ метавонад мувофиқат накунад ва зимнан идораи нашрияи масъулиятро ба дӯш нагирад, дастхат аз суратҳо баргардонидани намешавад.

Телефон барои тамос: 93-842-36-25
Рӯзнома бо теъдофи 3300 нусха дар матбааи «Мега-принт» нашр шуд.